

Рақамикунонии соҳаи кишоварзӣ

Рақамикунонии соҳаи кишоварзӣ

Санаи 16 феввали соли Ҷорӣ дар доираи лоиҳаи “Баланд бардоштани устувори кишоварзӣ” бо иштироки мутахассисони соҳа дар толори Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон семинар машваратӣ омӯзишӣ оид ба “Рақамикунонӣ дар низоми электронии мониторинги нархҳо ва пешниҳоди тавсияҳо дар ин самт” баргузор гардид.

Ҳадаф аз баргузор намудани чунин семинар ин бо усули муосир роҳандозӣ намудани рақамикунонӣ дар низоми электронӣ дар соҳаи кишоварзӣ мебошад.

